

ҚИСМИ 1. МАЪЛУМОТНОМА ДАР БОРАИ ҲАЙАТИ МИҚДОРӢ ВА СИФАТИИ СОҲИБОНИ ҚОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОҚ

Ҷадвали №1

Миқдори умумии Саҳҳомон	Ном ва насаби шахсоне, ки 5% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 10% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 20% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 50% ва зиёд аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд	Ном ва насаби шахсоне, ки 75% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд
1	2	3	4	5	6
2 н	-	-	DEG (ДЭГ) – Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH (Корпоратсияи Инвестиционии Олмонӣ)	-	Ҳазинаи Ого-хон оид ба рушди иқтисод Ш.А

Ҷадвали №2

Номгуи пурраи шахси ҳуқуқи ё ном ва насаби соҳиби ҳақиқии саҳмияҳо	Чойгиршавии шахси ҳуқуқи ё чои истикомати шахси воқеӣ (фақат бо ризоияти шахси воқеӣ нишон дода мешаванд)	Ҷои кори пештара дар 5 соли охир	Вазифаи ишғолнамуда дар шурои директорони дигар ҷамъиятҳо	Миқдори соҳибӣ кардани қоғазҳои қиматноки дигар ҷамъиятҳо	Андозаи муқофоти гирифташуда	Шакл гирифтани муқофот
Ҳазинаи Ого-хон оид ба рушди иқтисод Ш.А	1-3 Avenue de la Paix-CH – 1202 Женева, Швейтсария	-	-	-	-	-
DEG (ДЭГ) – Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH (Корпоратсияи Инвестиционии Олмонӣ)	Kammergasse 22, 50676 Кёлен, Республикаи Федеративии Олмон	-	-	-	-	-

